



## ТАСДИҚ МЕКУНАМ

Ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,  
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор  
Шарифзода М.М.

04 ” 11 2023 с.

### ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Давлатзода Фаридҷон Мирзоалӣ дар мавзӯи “Вазъи маъмури – ҳуқуқии мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария, қонунгузорӣ ва амалия”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.14 – Ҳуқуқи маъмури; ҳуқуқи муҳофизати маъмури пешниҳод шудааст.

Мубоҳизати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертатсияи Давлатзода Фаридҷон Мирзоалӣ ҳамчун таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба яке аз мавзӯҳои муҳими илми ҳуқуқшиносӣ – “Вазъи маъмури – ҳуқуқии мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария, қонунгузорӣ ва амалия” бахшида шудааст. Мухтавои диссертатсия ба ихтисоси 12.00.14 – Ҳуқуқи маъмури; ҳуқуқи муҳофизати маъмури мутобиқ мебошад.

Саҳми илмии довтолаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳамияти он. Дар раванди таҳлил ва пажӯҳиши масъалаи вазъи маъмури-ҳуқуқии мақомоти прокуратура муаллиф паҳлуҳои муҳталифи онро аз нигоҳи илми ҳуқуқи маъмури баррасӣ намуда, нуқтаҳои илман асоснок ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, ки хусусияти назариявӣ ва амалиро дар худ касб менамояд.

Ҳамзамон, муаллиф як қатор мақолаҳои илмиро вобаста ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба таърифи расонидааст, ки ифодагари саҳми шахсии ӯро дар таҳқиқоти илмии анҷомдода мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Давлатзода Ф.М. аз муқаддима, се боб ва нӯҳ зербоб, ҳулоса, тавсияҳои амалӣ, рӯйхати адабиёт ва интишороти муаллиф вобаста ба мавзӯи таҳқиқот иборат мебошад, ки пайдарҳамии мантиқӣ дар он риоя гардида, ҳаҷми умумии рисола 229 саҳифаро дар бар мегирад.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ, навгониҳои илмӣ ва аҳамияти илмӣ ва амалии онҳо, ки барои он ба довтолаб додани дараҷаи илмии дархостшаванда мумкин аст. Навгониҳои илмӣ таҳқиқот аз он иборат мебошад, ки дар он нахустин бор дар илми ватанӣ, масъалаҳои гуногуни

*С.М.*

вобаста ба вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии прокуратура мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст.

Дар заминаи таҳқиқи масъалаи баррасишаванда ба таҷрибаи ташкил ва фаъолияти мақомоти прокуратураи кишварҳои хориҷӣ тавачҷуҳ зоҳир карда шуда, тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардиданд.

Зикр намудан бамаврид аст, ки таҳқиқоти диссертатсионии мазкур бори аввал ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистонро (минбаъд ҚТ) фарогир аст ва бо дарназардошти ислоҳоти низоми идораи давлатӣ, қонунгузориҳои миллӣ, таҷрибаи давлатҳои алоҳидаи хориҷӣ омода гардидааст. Нуктаҳои асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод карда шудаанд, навгонии рисолаи илмӣ ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз он иборат мебошад, ки онро ҳамчун асоси назариявӣ барои таҳия намудани концепсияи ислоҳоти мақомоти прокуратура, баланд бардоштани мақоми ҳуқуқӣ, аз ҷумла, вазъи маъмурӣ-ҳуқуқӣ ва таҳкими фаъолияти ниҳоди мазкур дар шароити ташаккули давлати ҳуқуқбунёди демократӣ истифода намудан мумкин аст.

Тавсияҳои концептуалӣ-илмӣ таҳқиқот аз тарафи мақоми олии қонунгузорӣ ва иҷроияи кишвар дар такмили Конститутсия ва қонунҳои ҷорӣ, татбиқи ҷорабиниҳои пешбиниамудаи барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқии ҚТ, Концепсияи сиёсати ҳуқуқии ҚТ ва санадҳои дигари сиёсӣ ҳуқуқӣ метавонанд ба инобат гирифта шаванд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад дар инкишофи илмҳои ҳуқуқи маъмурӣ, назарияи идоракунии давлатӣ, назарияи ҳуқуқ ва давлат, ҳуқуқи конститусионӣ, назорати прокурорӣ ва ғ. кумак расонад. Ҳамзамон, натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро мумкин аст дар ҷараёни таълим дар макотиби олии самти ҳуқуқшиносӣ, такмили ихтисоси кормандони мақомоти прокуратура ва хизматчиёни давлатӣ истифода намуд.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо он таъмин карда шудааст, ки:

– натиҷа ва хулосаҳо бо таъя ба концепсияҳои асосноки илми муосир, маҳзани меъёри ҳуқуқии ватанӣ ва амалияи аз тарафи мақомоти прокуратура татбиқ намудани функцияҳои худ дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи давлатдорӣ миллии ҚТ ва инчунин

таҷрибаи пешқадами фаъолияти самараноки ҳифзи ҳуқуқ дар давлатҳои хориҷӣ ба даст оварда шудааст;

– пешниҳодҳои илмӣ бо назардошти имконоти санҷиши онҳо дар раванди фаъолияти кормандони прокуратура дар чараёни муҳофизатҳои судии ҷиноятӣ, маъмурӣ, граждани ва дигар таҳия карда шудаанд;

– натиҷаҳои илмии бадастовардашуда имкон медиҳанд, ки роҳи оситаҳои дигаргунсозии минбаъда дар самти тақмили қонунгузори ҚТ муайян карда шуда, амсилаи муносиби рушди қонунгузори миллӣ, ки дар ин ҳусус дар паёмҳои Президенти мамлакат ва дигар ҳуҷҷатҳои расмӣ барномавӣ, аз ҷумла Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҚТ барои солҳои 2018-2028 қайд карда шудаанд, интиҳоб карда шавад.

Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионии Давлатзода Ф.М., ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд, исбот менамоянд, ки ба довтолаб дараҷаи илмӣ дода шавад:

а) муҳаққиқ, дар нуктаи якуми илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда мафҳуми вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии мақомоти прокуратура пешниҳод намуда андеша дорад, ки ҳолати мазкур бояд бо назардошти ду нуктаи муҳимми илмӣ асоснок карда шавад. Аввалан, бояд ба инбат гирифт, ки мафҳуми муносири маъмули ҳуқуқи маъмурӣ ҳамчун «меғасоҳа» на танҳо меъёрҳои моддӣ-ҳуқуқӣ, балки меъёрҳои муҳофизатӣ-ҳуқуқиро низ дар бар мегирад. Сониян, вазъи маъмурӣ-ҳуқуқии прокуратура бо вижагиҳои таҷрибаи вақлатҳои он дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳокимияти иҷроия муайян карда мешавад. Ҷунончи, тибқи Конститутсияи Президенти ҚТ бо ризояти Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии ҚТ Прокурори генералии ҚТ ва муовинони ӯро ба вазифа таъйин ва озод менамояд (моддаи 69). Прокурори генералии ҚТ дар назди Маҷлиси миллии ва Президент масъул аст (моддаи 94). Аз ин меъёрҳои конституционӣ бармеояд, ки Президенти ҚТ ҳамчун Роҳбари давлат ва Раиси Ҳукумат дар робитаи пайвастаи идоракунии давлатӣ бо мақомоти прокуратура қарор доранд.

б) дар нуктаи дуюми илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда таҳқиқбаранда, исбот менамояд, ки мақомоти прокуратура аз рӯи аломатҳои функционалии худ ба ягон шохаи ҳокимияти давлатӣ, ки Конститутсияи муқаррар намудааст, шомил намебошад. Бо вучуди он, қонунгузор мантиқан рафтор намуда, мақоми конституционӣ-ҳуқуқии прокуратура дар баҳши алоҳидаи боби 9 танзим намудааст. Ин ҳолатро ба назар гирифта, муҳаққиқ пешниҳод менамояд, ки бинобар аломати ҳокимиятӣ доштани вазифа ва функцияҳои прокуратура барои

тафовут ва истифодабарии илмӣ онро ҳокимияти назоратӣ-контролӣ номидан ба мақсад мувофиқ аст.

в) Дар тавсияи минбаъдаи таҳқиқоти диссертатсионӣ, пешниҳод шудааст, ки азбаски мақомоти прокуратура ваколатҳои иҷроиявӣ-амрдихиро надорад, ба субъектони зериназорати худ тартиби бартаараф намудани қонунвайронкуниро пешниҳод карда наметавонад. Аммо, ин норасоӣ аз ҳисоби иштироки прокурор дар раванди фаъолияти қонунэҷодкунии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷуброн карда мешавад. Воқеияти иштироки прокурор дар фаъолияти меъёрэҷодкунии мақомоти ҳокимияти иҷроия (марказӣ ва маҳаллӣ) ба андешаи муаллифи диссертатсия шакли ташкилӣ-ҳуқуқии иштироки прокурор дар идоракунии давлатӣ мебошад.

г) ҳамзамон дар таҳқиқоти диссертатсионӣ, муаллиф исбот менамояд, ки супориши хизматӣ дар дохили низоми мақомоти прокуратура ин амали иродавии идории ҷанбаи маъмурӣ-ҳуқуқидоштаи прокурори болоӣ нисбат ба кормандони прокуратураи поёни буда, бо мақсади иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ дода шуда, дар муносибатҳои дохилиидоравии мартабавӣ (итоат ва иҷро) бо фармон ё амр ба расмиёт дароварда мешавад.

д) зимни таҳқиқот, аз ҷониби муҳаққиқ, мафҳуми муаллифии хизматчии мақомоти прокуратура (мансаби прокурор, кормандони прокурорӣ - прокурорҳо ва муфаттишон, инчунин дигар кормандони мақомот ва муассисаҳои илмию таълимии прокуратура, ки рутбаҳои дараҷавӣ (рутбаҳои ҳарбӣ) доранд) дар чунин шакл пешниҳод карда шудааст: хизматчии мақомоти прокуратура – шаҳрванди ҚТ, ки маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ дошта, бо тартиби муқаррарнамудаи қонун дар низоми мақомоти прокуратура ва муассисаҳои он мансаби музднокро ишғол намуда, дорои рутбаи дараҷавӣ буда, аз номи давлат фаъолияти ҳифзи ҳуқуқро дар доираи ваколатҳои ба ӯ воғузоргардида баҳри таъмини қонуният, риояи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ҷомеа ва давлат амалӣ менамояд.

Дар навбати дигар, аз ҷониби муҳаққиқ, ҷиҳати такмили қонунгузории маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муайян намудани вазъи маъмурӣ – ҳуқуқии мақомоти прокуратура пешниҳодоти мушаххас оварда шудааст.

Пешниҳод мешавад, ки бинобар дигаргуншавии парадигмаҳои ҳуқуқии замони муосир (масалан, ба ҷойи мубориза бо ҳуқуқвайронкуни – огоҳ ва пешгирӣ намудан, ба ҷойи ҳуқуқтаъминнамоӣ – ҳифз намудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва ғ.), зарурат ба миён омадааст, ки

хангоми пешбурди фаъолияти функционалии назоратӣ, прокурор ваколатҳои дискретсионӣ (дидгоҳӣ) дошта бошад. Ваколатҳои дискретсионӣ ба прокурор имконият медиҳанд, ки ба чараҳои идоракунӣ бештар ҷалб гардад. Масалан, хангоми ошкор гардидани камбудии наҷандон ҷиддӣ, ҷой надоштани зарари моддӣ - ҳуқуқи роҳнамоӣ кардан барои ислоҳи онҳо, тавсия додани роҳҳои қонунии фаъолияти идорӣ, ислоҳ намудани камбудии дар санади маъмурӣ-идорӣ ҷойдошта ва ғ., ҳеҷ гуна зарари моддӣ, маънавӣ ё ҳуқуқӣ ба давлат ва ҷамъият намерасонад, балки баръакс ба самаранокии идоракунии давлатӣ мусоидат менамояд. Воқеан, дар мувофиқи маъмури ниҳоди (институти) медиатсия ҷорӣ карда шудааст, ки барои ҳал намудани баҳсҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ то ба суд мувоҷиҳат намудан кумак мерасонад. Яъне, дискретсия дар радифи медиатсия пешгирии воқеа пеш аз вуқӯ мебошад.

Хусусияти хоси хизмати давлатӣ дар мақомоти прокуратура ба назар гирифта, доктараби дараҷаи илмӣ пешниҳод намудааст, ки консепсияи аз ҷиҳати илмӣ асосноккардашудаи сиёсати кадрӣ дар мақомоти прокуратура (барои солҳои 2024-2028) таҳия ва қабул карда шавад.

Консепсияи номбурда аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад, ки самаранокии омодаسازی кадрҳо, интиҳоб, ҷобачогузориҳои онҳо, пешравии вазифавӣ, бозомӯзии касбӣ, масъулиятнокӣ ва ғ. вуҷуд мебахшад.

Бо мақсади мушаххас намудани таъйиноти хизмати давлатӣ дар мақомоти прокуратура дар низоми хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, ки дар қисми 1 моддаи 53 Қонуни конституционии ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҚТ» меъёр ба мазмуни зайл пешбинӣ карда шавад:

– «Хизмат дар мақомоти прокуратура хизмати давлатии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад». Аз чунин меъёр оғоз шудани сарҳати аввал ба номи боб низ ҳаммаъно ва мантиқан мувофиқ мебошад.

Қайд карда мешавад, ки Қонуни конституционӣ мушаххас накардааст, ки бо кадом қонунгузорӣ муносибатҳои хизматӣ ва меҳнатии прокуророн ва муфаттишон танзим мешаванд. Бинобар ин, пешниҳод карда шудааст, ки дар моддаи 53 Қонуни конституционии мазкур меъёри зерин муқаррар карда шавад: «муносибатҳои хизматӣ-меҳнатии прокурорҳо ва муфаттишони мақомоти прокуратура мутобиқи Кодекси меҳнати ҚТ, Қонуни ҚТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва бо ҳамин Қонуни конституционӣ танзим карда мешаванд».

Бо мақсади мушаххас ва мукаммал намудани мафҳуми санади эътиноии прокурорӣ дар Қонуни конститутсионии ҚТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҚТ» он дар шакли зайл ифода карда шавад:

«Санади эътиноии прокурорӣ – ин ҳуҷҷати расмӣ дар шакли хаттӣ ифодаёфтаи муайян ва махсуси ҳуқуқии шахси мансабдор ва ваколатдори мақомоти прокуратура мебошад, ки тавассути он ба қонунвайронкуноҳои дар рафти санҷиши прокурорӣ ошкоргардида эътино зоҳир карда мешавад».

Бинобар дар қонунгузори ватанӣ вучуд надоштани муҷозот барои қасдан иҷро накардани талаботи санадҳои эътиноии прокурорӣ, пешниҳод карда шудааст, ки дар боби 27 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҚТ меъёри муқарраркунандаи ҷавобгарӣ барои қасдан иҷро накардани талабот санадҳои эътиноии прокурор (вайрон кардани муҳлати иҷро, беасос рад намудан, бартараф накардани қонунвайронкунӣ) пешбинӣ карда шавад.

Аз ҷумла, ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҚТ (соли 2008), м. 485<sup>1</sup> бо мазмуни зайл илова карда шавад:

«Барои риоя накардани талаботи ҳуҷҷатҳои мавриди эътиноии прокурорӣ (эътироз, пешниҳод, қарор, амр), яъне: вайрон кардани муҳлат, беасос рад намудан ва бартараф накардани қонунвайронкунӣ:

- ба шахсони воқеӣ - ба андозаи аз 5 то 10;
- ба шахсони мансабдор - ба андозаи аз 10 то 30;
- ба шахсони ҳуқуқӣ - ба андозаи аз 30 то 50 нишондиханда барои ҳисобҳо ҷарима таъйин карда мешавад».

Дар асоси ин гуфтаҳо, метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмӣ бо дарназардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки ҳамагӣ ҳамчун навгонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, лоиқ ба дорандаи илмии дархостшаванда мебошад.

Ногуфта намонем, ки дар баробари муваффақиятҳои болозикр, дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан ҷой доранд ва онҳоро ба таври зайл метавон иброз намуд:

1. Муҳаққиқ дар тавсияи дуҷуми ба ҳимоя пешниҳодгардида тақлиф менамояд, ки мақомоти прокуратура аз рӯйи аломатҳои функционалии худ ба ягон шӯхай ҳокимияти давлатӣ, ки Конститутсия муқаррар намудааст, шомил намебошад. Бо вучуди он, қонунгузор мантиқан рафтор намуда, мақоми конститутсионӣ-ҳуқуқии прокуратура дар бахши алоҳидаи боби 9 танзим намудааст. Ин ҳолатро ба назар гирифта, муҳаққиқ пешниҳод менамояд, ки мақомоти прокуратура ҳамчун ҳокимияти назоратӣ-контролӣ ҳисобида шавад. Аз ин рӯ,

мехостем фаҳмем, ки ҳокимияти назоратӣ-контролӣ ҳисобида шудани мақомоти прокуратура оё ба вазифа ва мақсадҳои функционалии дар қонунгузорӣ муқаррарнамудаи он бе таъсир наменонад?

2. Зимни таҳқиқот муаллиф ибраз менамояд, ки дар заминаи таҳқиқи масъалаи баррасишаванда ба таҷрибаи ташкил ва фаъолияти мақомоти прокуратураи кишварҳои хориҷӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шуда, тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардиданд. Аммо таҳлил нишон медиҳад, ки дар нуктаҳои илмӣ ба ҳимоя пешниҳодшаванда, таҷрибаи мушаххаси давлатҳои хориҷа оид ба муайян намудани вазъи ҳуқуқии мақомоти прокуратура ба ҷашм намерасанд. Дар ҳамин асос, пешниҳод менамоем, ки дар таҳқиқотҳои минбаъда, муаллиф оид ба муайян намудани вазъи маъмурӣ – ҳуқуқии мақомотҳои прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҷрибаҳои қонунгузорӣ ва амалиявии давлатҳои хориҷӣ мушаххас истифода намояд.

Эродҳои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмӣ онро коста намегардонанд. Ҳамзамон, мазмуни автореферат ба муҳтавои диссертатсия мувофиқат дошта, дар он натиҷаҳои асосии таҳқиқот, алалхусус мазмуни мухтасари таҳлили кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

**Мутобиқати таҳассуси илмӣ довталаб ба дараҷаи илмӣ.** Диссертатсияи Давлатзода Фаридҷон Мирзоалӣ дар мавзӯи “Вазъи маъмурӣ – ҳуқуқии мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон: назария, қонунгузорӣ ва амалия”, ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.14 – Ҳуқуқи маъмурӣ; ҳуқуқи муҳофизаи маъмурӣ пешниҳод шудааст, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи навгонии илмӣ диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, ҳамзамон мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд.

Тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Ҳамин тариқ, рисолаи диссертатсионии Давлатзода Фаридҷон Мирзоалӣ ба талаботҳо оид ба қорҳои диссертатсионӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

аз рӯйи ихтисоси 12.00.14. – Ҳуқуқи маъмурӣ; ҳуқуқи муҳофизати маъмурӣ мебошад.

Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, махсусан бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия дар семинари васеи илмӣ-назариявӣ кафедраи ҳуқуқи конституционӣ факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Дар маҷлис иштирок доштанд: 13 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” – 13 нафар, “зид” – нест, “бетараф” – нест. Суратмаҷлиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ таҳти № 3.1., аз 03 ноябри соли 2023.

Тақризи муассисаи пешбар аз ҷониби Санавваров Ғолибҷон Бақоевич – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент (аз рӯйи ихтисоси 12.00.14. – ҳуқуқи маъмурӣ; ҳуқуқи муҳофизати маъмурӣ), мудири кафедраи ҳуқуқи гражданин ва меҳнатии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон омода карда шуда, дар маҷлиси кафедраи ҳуқуқи конституционӣ муҳокима ва ҷонибдорӣ гардидааст.

Дар маҷлис иштирок доштанд: 9 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор” – 9 нафар, “зид” – нест, “бетараф” – нест. Суратмаҷлиси кафедра таҳти № 4.1, аз 04 ноябри соли 2023.

**Раиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ:**

мудири кафедраи ҳуқуқи конституционӣ,  
н.и.х., дотсент



Бобоев А.Х.

**Ташхисгар:**

мудири кафедраи ҳуқуқи гражданин  
ва меҳнатӣ, н.и.х., дотсент



Санавваров Ғ.Б.

**Котиби ҷаласа:**

Имзои раис, ташхисгар ва  
котиби ҷаласаро тасдиқ мекунам:



Ҷумаева Н.М.

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсус

Мирпоччоев И.Х.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хучанд, 735700, 17 мкрн, хонаи 1.  
Телефон: +992 (3422) 2-38-11; E-mail: tsulbp@rambler.ru; www.tsulbp.tj

« 04 » 11 2023 с.